

Тасдиқ менамоям,
 муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии
 Тоҷикистон, раиси Комиссияи назди Ҳукумати
 Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини
 татбиқи ухдадорихои байналмилалӣ
 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон

_____ Давлаталӣ Саид
 « ____ » _____ соли 2014

Накшаи миллии чорабиниҳо дар бораи иҷрои тавсияҳои Кумитаи СММ
 оид ба барҳам додани таъбиз нисбати занон ба маърузаи даври
 муттаҳидшудаи чорум ва панҷуми Тоҷикистон

НОМГҶҶИ ТАВСИЯҶО	НОМГҶҶИ ЧОРАБИНИҶО	МУҶЛАТИ ИҶРО	ИҶРОКУНАН- ДАҶОН	НИШОНДИҶАНДАҶО БАРОИ МОНИТОРИНГ ВА АРЗЁБӣ
6. Бо тасдиқи он, ки Ҳукумат чиҳати татбиқи пурраи ухдадорихои давлати иштирокчӣ дар доираи Конвенсия масъулияти асосиро ба зимма гирифта, қабл аз ҳама ҳисоботдиҳанда мебошад, Кумита қайд менамояд, ки Конвенсия барои тамоми шоҳаҳои ҳокимият қувваи ҳатмӣ дошта, ба давлати иштирокчӣ пешниҳод менамояд, ки тибқи расмиёти худ Парламентро ҳангоми зарурати андешидани тадбирҳои зарурӣ чиҳати иҷрои хулосаҳои ниҳой то даврани навбатии ҳисоботӣ дар доираи Конвенсия ҳавасманд гардонад.	1. Ба роҳ мондани ҳамкориҳои Парламент, ҳокимияти иҷроия ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ бо мақсади тақмили қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқ намудани баробарии гендерӣ дар Тоҷикистон 2. Яққоя бо вакилон гузаронидани муҳокимаҳои парламентӣ ва ҷамъиятӣ вобаста ба масъалаҳои татбиқи сиёсати гендерӣ дар Тоҷикистон	2014 - 2017 2014 – 2017	ККЗО, ВА, РРИДИПҶТ ККЗО, ВА, вазорату идораҳо, КТҶ, ТБ дар мувофиқа	1. Миқдори гурӯҳҳои корӣ оид ба таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки ба ҳайати онҳо вакилони Парламент дохил карда шудаанд 2. Миқдори муҳокимаҳои парламентӣ ва ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои татбиқи сиёсати гендерӣ

<p>8. Кумита аз давлати иштирокчӣ даъват менамояд, ки:</p> <p>(а) Чиҳати паҳн намудани Конвенсия ва тавсияҳои умумии Кумита дар байни тарафҳои манфиатдор, аз ҷумла, хизматчиёни давлатӣ, вакилони парламент, ҳокимияти судӣ, адвокатҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва лидерҳои ҷамъиятӣ бо мақсади таблиғи ҳуқуқҳои занон ва ташаққули фарҳанги ҳуқуқӣ дар давлати иштирокчӣ, ки барои баробарҳуқуқии занон ва барҳам додани таъбиз мусоидат менамояд, чораҳои зарурӣ андешад;</p> <p>(б) Барои бехтар кардани иттилоотони занон оид ба ҳуқуқҳои онҳо ва воситаҳои таъбиқи онҳо махсусан дар деҳот ва минтақаҳои дурдаст, аз ҷумла ба воситаи таъмин кардани занон бо иттилоот оид ба Конвенсия тавассути ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳравандӣ ва воситаҳои ахбори омма тамоми чораҳои заруриро андешад;</p>	<p>1. Гузаронидани корҳои иттилоотӣ ва фаҳмондадиҳӣ оид ба нашр ва паҳн намудани Конвенсияи барҳам додани тамоми шаклҳои таъбиз нисбати занон ва тавсияҳои ниҳонии КБТЗ вобаста ба пешбурди баробарии гендерӣ ва ҳуқуқи занон дар мақомоти иҷроия, конунгузорӣ ва судӣ</p> <p>2. Бо мақсади баланд бардоштани иттилооти гендерии хизматчиёни давлатӣ мунтазам ташкил намудани барномаҳои омӯзишӣ ва семинарҳо оид ба масъалаҳои гендерӣ барои кормандони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоатҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо</p>	<p>2014-2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>ШКҲИ ДИПҶТ, ВҚД, КҚЗО, ША, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КҚЗО, ДИДПҶТ, ША, вазорату идораҳои ҚТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>1. Ба вазорату идораҳои фириштовдани Нақшаи миллии амалиёт оиди иҷроии тавсияҳои КБТЗ</p> <p>2. Теъдоди хизматчиёни давлатӣ, судьяҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷамоатҳо, ки оид ба масъалаҳои гендерӣ таълим гирифтаанд</p>
--	--	-----------------------------------	---	--

<p>(в) Нақшаи миллии амалиётро чиҳати иҷро кардани тавсияҳои Кумита қабул намояд.</p>	<p>3.Таҳия ва тасдиқи Нақшаи миллии амалиёт оид ба татбиқи тавсияҳои КБТЗ</p>	<p>2014</p>	<p>КТТХУБ, ККЗО</p>	<p>3. Мавҷуд будани Нақшаи миллии амалиёти тасдиқшуда оид ба татбиқи тавсияҳои КБТЗ</p>
<p>12. Кумита ба давлати иштирокчи тавсия медиҳад:</p> <p>(а) Мақоми механизми миллии беҳтар намудани вазъи занонро баланд бардошта, ваколат,салоҳият ва мақоми он дар сатҳи миллию маҳаллӣ тавассути таъмини захираҳои инсонӣ молиявӣ мутобиқи ваколатҳояшон ба таври фаврӣ ба воситаи пурқувват кардани нерӯи он чиҳати таҳия, ҳамоҳангсозӣ ва назорати таҳия ва татбиқи қонунгузорӣ ва чораҳои сиёсӣ дар самти баробарии гендерӣ тақвият бахшад;</p> <p>(б) Нақшаи маҷмӯии амалиётро барои татбиқи «Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон барои солҳои 2011 – 2020» қабул карда шавад.</p>	<p>1. Омӯзиши масъала оид ба васеъ намудани салоҳияти ККЗО</p> <p>2. Баланд бардоштани нерӯи ККЗО дар самти ташхиси гендерӣ ва ташкили Шӯрои экспертӣ дар назди ККЗО барои расонидани кӯмак чиҳати гузаронидани ташхиси гендерии қонунҳо ва ҳуҷҷатҳои стратегӣ</p> <p>3. Гузаронидани курсҳои омӯзишӣ ва семинарҳо оид ба малакаи таҳияи стратегияҳо, барномаҳои давлатӣ ва гузаронидани таҳлили гендерии раванди иҷтимоӣ барои кормандони ККЗО, гуруҳҳои гендерии вазорату идораҳо</p> <p>4.Таҳия ва барои тасдиқ ба</p>	<p>2015-2017</p> <p>2014-2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>Бахши ёрдамчии ПҚТ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, АХДПҚТ, ККЗО, ТБ дар мувофиқа</p> <p>Бахши ёрдамчии ПҚТ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, АХДПҚТ, ККЗО, ТБ дар мувофиқа</p> <p>Бахши ёрдамчии</p>	<p>1. Теъдоди шуъба ва бахшҳо, миқдори воҳидҳои кории кормандони ККЗО</p> <p>2. Мавҷуд будани Шӯрои экспертӣ дар назди ККЗО</p> <p>3. Миқдори аъзои гурӯҳҳои гендерии вазорату идораҳо, ки оид ба гузаронидани экспертизаи гендерӣ, таҳлили гендерӣ, таҳияи стратегияҳо ва ғ. таълим гирифтаанд</p> <p>4.Мавҷуд будани Нақшаи миллии амалиёти тасдиқшуда оид ба татбиқи «Стратегияи</p>

	Хукумати ҶТ пешниҳод намудани Нақшаи миллии амалиёти «Стратегияи миллии фаъолгардони нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020»	2014	Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, АХДПҶТ, ККЗО, ТБ дар мувофиқа	миллии фаъолгардони нақши занон барои солҳои 2011 – 2020»
14. Кумита аз давлати иштирокчӣ даъват менамояд, ки имкониятҳои истифодаи чораҳои муваққати мутобиқи банди 1 моддаи 4 Конвенсия ва тавсияҳои умумии Кумита № 25 (2004) дар бораи чораҳои муваққатӣ ҳамчун Стратегияи муҳими тезонидани раванди ба даст овардани баробарии воқеии занон дар он самтҳои Конвенсияе, ки дар онҳо занҳо дар шароити номувофиқ қарор доранд ё ин, ки дар сатҳи зарурӣ пешниҳод напуданд, баррасӣ намояд.	Ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардони онҳо» оид ба мафҳуми «Чорабиниҳои махсуси муваққатӣ» ва механизмҳои амалигардони онҳо	2014-2015	ККЗО, ВА, ММҚ, КТҶ	Мавҷуд будани иловаҳои воридшуда ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардони онҳо» бо назардошти ворид намудани мафҳуми «Чорабиниҳои махсуси муваққатӣ» ва механизмҳои амалигардони онҳо
ҚОЛАБҲО				
16. Кумита аз давлати иштирокчӣ даъват менамояд, ки: (а) Оид ба қабули Стратегияи маҷмӯӣ ҷиҳати тағйир ва барҳам додани муносибатҳои патриархалӣ ва қолабҳо, ки ҳуқуқҳои занонро маҳдуд мекунанд, чораҳои таъхирнопазир андешад. Чораҳои мазкур бояд кӯшишҳои дар тамоми сатҳ, дар	1. Баргузор намудани чорабиниҳои иттилоотӣ маърифатӣ оид ба пешбурди баробарии гендерӣ ва бартаарафсозии қолабҳои гендерӣ дар тамоми кишроҳои ҷомеа	2015-2017	КТР, ВМИ, ККЗО, ВФ, КҶВС, АТ, ҚДТАҶММ, КТҶ, ТБ дар мувофиқа	1. Миқдори чорабиниҳои баргузоршуда оид ба пешбурди баробарии гендерӣ ва бартаарафсозии қолабҳои гендерӣ дар ҷомеа

<p>ҳамкорӣ бо муаллимон, ҷомеаи шахравандӣ, лидерҳои ҷамъиятӣ ва воситаҳои ахбори омма бо мақсади омӯзиш ва баланд бардоштани иттилоотнокии онҳо дар бораи қолабҳои ҷойдошта, аз рӯи ҷинсият, ки то ҳанӯз дар тамоми кишрҳои ҷомеа ҷой доранд, ба роҳ монда, мақоми онҳоро барои барҳам додани қолабҳо муайян намояд;</p> <p>(б) Васеъ намудани барномаҳои таълимии давлатӣ оид ба таъсири манфии ҷунин қолабҳо ба татбиқи ҳуқуқҳои занон, хусусан дар деҳот;</p> <p>(в) Истифодаи чораҳои навоаронаи ба воситаҳои ахбори омма нигаронидашуда бо мақсади мустаҳкам намудани фаҳмиши концепсияи баробарии занону мардон ва таъмин намудан ба нақшаю маводи таълимие, ки симои мусбат ва ба қолабҳо мутеънашавандаи занҳо ва мардҳоро инъикос мекунад;</p> <p>(г) мунтазам доир намудани мониторинг ва назорати иҷроӣ чорабиниҳо, ки бо мақсади барҳам додани қолабҳои гендерӣ</p>	<p>2. Пешниҳод оид ба ворид намудани иловаҳо ба санаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф чихати бартаарафсозии қолабҳои гендерӣ дар бораи нақши занҳо ва мардҳо дар ҷомеа</p> <p>3. Дар шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ мунтазам паҳш намудани барномаҳо дар бораи аҳамияти бартаарафсозии қолабҳо оид ба нақши мардон ва занон дар ҷомеа</p> <p>4. Ташкил ва гузаронидани мониторинг, муайян намудани нишондиҳандаҳо дар самти барҳам додани</p>	<p>2014 – 2016</p> <p>2014-2017</p> <p>2015-2017</p>	<p>КТР, ВМИ, ККЗО, ВФ, КҶВС, АТ, ҚДТАҶММ, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КТР, ККЗО, КҶВС, МИМХД, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ККЗО, МТСПҶТ, АОПҶТ, КТР, СММ-зانون, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ҚДТАҶММ, ККЗО, МИ, ШУ, КТҶ, ТБ</p>	<p>2.Иловаҳои воридшуда ба санаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф чихати бартаарафсозии қолабҳои гендерӣ дар бораи нақши занҳо ва мардҳо дар ҷомеа</p> <p>3. Миқдори барномаҳои мунтазами телевизионӣ ва радиой оид ба бартаарафсозии қолабҳои гендерӣ</p> <p>5. Мавҷуд будани ҳисобот ва паҳн намудани он дар бораи натиҷаҳои гузарондани мониторинги таъсир ба паҳншавии қолабҳои гендерӣ</p>
--	--	--	---	---

<p>(д) Таъмини кӯмаки ройғони ҳуқуқӣ ва расонидани кумакҳои дахлдор ба занони ҷабрдида аз зӯрварӣ тавассути таъсиси теъдоди зарурии паногоҳҳо, алалхусус, дар деҳот, дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ;</p> <p>е) ҷамъовариҳои маълумотҳои оморӣ оид ба зӯрварӣ нисбати занон дар тақсимот аз рӯи ҷинс, синну сол ва муносибати ҷабрдида бо гунаҳкор, инчунин ташкил ва ё дастгирӣ дар гузаронидани тадқиқот ё пурсиш оид ба дараҷа ва сабабҳои содиршавии зӯрварӣ нисбати занон.</p>	<p>ёрирасон дар шаҳри Душанбе ва марказҳои вилоятҳои барои занон - ҷабрдидагонӣ зӯрварӣ дар оила, аз ҷумла, хадамоти махсусгардонидашуда (барои шахсони гирифтори ВНМО)</p> <p>4. Омода ва паҳн намудани видеороликҳо, гузоришҳои махсус, маҷмӯаҳо, буклетҳо ва дигар маводи иттилоотӣ оид ба масъалаҳои зӯрварӣ дар ҷомеа ва оила</p> <p>5. Бо мақсади баланд бардоштани шумора ва сифати хизматрасонӣ ба ҷабрдидагонӣ зӯрварӣ аз ҷониби Марказҳои бӯҳронӣ ва ёрирасон амалигардонии барномаҳо оид ба баланд бардоштани малакаи раваншинсон, кормандони тиб ва дигар кормандоне, ки ба ҷабрдидагон кӯмак мерасонанд</p> <p>6. Бо дарназардошти манфиатҳои занону кӯдакон таҳия намудани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи расонидани кӯмаки ҳуқуқии ройгон» ва пешниҳоди он ба</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2015</p>	<p>КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ККЗО, ВКД, ВММШ А, ВТҶИА, КҶВС, КТР, МИМҲД, СО, МО, ПГ, ВАО, КТҶ, ТБ дар мувофиқа ККЗО, МИМҲД, ДИДПҶТ, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВА, ММҚ, ККЗО</p> <p>ВА, ША, ММҚ, КТҶ</p>	<p>бӯҳронӣ ва паноҳгоҳҳои наваташкил дар шаҳри Душанбе ва марказҳои вилоятӣ</p> <p>4. Миқдори занҳои, ки аз хизмати марказҳои бӯҳронӣ ва паноҳгоҳҳои шаҳри Душанбе ва марказҳои вилоятӣ, аз ҷумла, хадамоти махсусгардонидашуда (барои шахсони гирифтори ВНМО) истифода бурдаанд</p> <p>5. Теъдоди видеороликҳо, гузоришҳои махсус, маҷмӯаҳо, буклетҳо ва дигар маводи иттилоотӣ оид ба масъалаҳои зӯрварӣ дар ҷомеа ва оила</p> <p>6. Миқдори раваншинсон, кормандони тиб ва дигар</p>
---	--	--	---	---

	<p>Парламент</p> <p>7. Ислохоти институти адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура» дар таҳрири нав</p> <p>8. Ҷорӣ намудани Маҳзани оморӣ ягона оид ба мурочиати занон ва мардон ба Марказҳои бухронӣ ва Марказҳои захиравӣ. Интишори ҳамасолаи маълумоти Маҳзани оморӣ ягона оид ба мурочиатҳо ба Марказҳои бухронӣ ва Марказҳои захиравӣ, тибқи манбаи маълумоти ВКД</p> <p>9. Гузаронидани тадқиқот оид ба сабабҳо ва ҳудудҳои зӯрварӣ дар оила</p>	<p>2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>ВКД, ВТҲИА, АО, ККЗО, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ККЗО, МТСПҶТ, АИ, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>кормандоне, ки ихтисоси худро такмил дода, ба ҷабридагон кӯмак мерасонанд</p> <p>7. Лоихаи Қонуни ҶТ «Дар бораи расонидани кӯмаки ҳуқуқии ройгон» таҳия гардида, ба Парламент пешниҳод карда шудааст</p> <p>8. Қабул шудани Қонуни ҶТ «Дар бораи адвокатура» дар таҳрири нав</p> <p>9. Мавҷуд будани маълумоти оморӣ оид ба мурочиати занон ва мардон ба Марказҳои бухронӣ ва Марказҳои захиравӣ</p> <p>10. Мавҷуд будани ҳисобот дар бораи натиҷаҳои тадқиқот</p>
--	---	------------------------------	---	---

		2014-2017		
--	--	-----------	--	--

САВДОИ ОДАМОН ВА ИСТИСМОРИ ШАҲВОНӢ

<p>20. Кумита аз давлати иштирокчӣ даъват менамояд, ки:</p> <p>(а) Лоихаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савдои одамон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон» фавран қабул гардида, татбиқи воқеии онҳо ба воситаи расонидани кӯмаки амалӣ ва ҳуқуқӣ ба ҷабрдидагони савдои одамон ва таъкил намудани паногоҳҳои муваққатӣ барои онҳо ба роҳ монда шавад;</p> <p>(б) Заминаи қонунии танфурушии занон бо мақсади</p>	<p>1. Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савдои одамон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон»</p> <p>2. Таҳия ва қабули Нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 - 2016</p> <p>3. Қабули механизмҳои раҳнамоии қурбониёни савдои одамон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон</p> <p>4. Таъсиси Фонди махсус барои дастгирии қурбониёни савдои одамон</p> <p>5. Таъсиси гурӯҳи корӣ оид ба баррасии заминаи қонунгузорӣ дар бораи</p>	<p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014</p> <p>2014 – 2016</p>	<p>МО, КБ</p> <p>Ҳукумати ҶТ, КБ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>Ҳукумати ҶТ, КБ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КБ, МИМХД, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>1. Қабул шудани Қонуни ҶТ «Дар бораи савдои одамон» ва Қонуни ҶТ «Дар бораи расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон»</p> <p>2. Мавҷуд будани Нақшаи тасдиқшудаи миллии муқовимат ба савдои одамон барои солҳои 2014 - 2016</p> <p>3. Миқдори қурбониёни савдои одамон, ки ба қайд гирифта шудаанд</p> <p>4. Миқдори қурбониёни савдои одамон, ки аз Фонд ёрӣ гирифтаанд</p>
--	--	--	---	---

<p>роҳ надодан ба ҷинояткориҳои занон аз нав баррасӣ карда шуда, масъалаи паст кардани талабот ба хизматрасониҳои мазкур ва муайян намудани ҷазо барои шахсони харидори хизматрасониҳои занони танфуруш омӯхта шавад;</p> <p>(в) Кӯшишҳо дар самти ҳамкории байналмилалӣ, минтақавӣ ва дучониба, ки ба пешгирии савдои одамон тавассути табодули маълумот ва мутобикатҳои расмӣ расмиётҳои қонунӣ барои таъқиби фурушандагони одамон равона шудааст, фаъл намояд;</p> <p>(г) бартараф намудани омилҳои асосии савдои одамон ва фоҳишагарӣ, аз ҷумла камбизоатӣ, бо мақсади муайян намудани осебпазирии занону духтарон ба истисмори шахсонӣ ва савдои одамон, таъмини тавонбахшӣ ва ҳамгироии иҷтимоии қурбониён, аз ҷумла, тавассути дастрасии онҳо ба паногоҳҳо, кӯмакҳои ҳуқуқӣ, тиббӣ ва равонӣ, ҳамчунин пешниҳоди имкониятҳои дигар барои дарёфти даромад.</p>	<p>танфурушӣ ва омӯзиши масъалаи муайян намудани ҷазо барои шахсони харидори хизматрасониҳои занони танфуруш</p> <p>6. Ба роҳ мондани ҳамкории байналмилалӣ, минтақавӣ ва дучониба дар доираи шартномаҳои тарафайн ҷиҳати пешгирии савдои одамон</p> <p>7. Тавассути кор бо оилаҳо мусоидат ба баргардонидани қурбониёни савдои одамон ба ҷомеа</p> <p>8. Қалби қурбониёни савдои одамон ба касбомӯзӣ ва мусоидат ба шуғли онҳо</p> <p>9. Мусоидат ба дастрасии қурбониёни савдои одамон ба қарзҳои имтиёзнок ва ба ин васила таъмин намудани онҳо бо даромади иловагӣ</p>	<p>2014 - 2016</p> <p>2014 - 2016</p> <p>2014 - 2017</p> <p>2014 - 2017</p>	<p>КБ, ММҚ, ВҲИ, ВА, ВҚД, ККЗО, КТҚ</p> <p>КБ, ПГ, ВКХ, ВҚД, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КБ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВММША, ККЗО, ВҚД, КБ, ШКҲИДИПҚТ, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>5. Мавҷуд будани пешниҳодот ҷиҳати ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони харидори хизматрасониҳои занони танфуруш</p> <p>6. Номгӯи чорабиниҳои ба таври муштарак гузарондашуда</p> <p>7. Миқдори қурбониёни савдои одамон, ки ба оилаҳо баргардонида шудаанд</p> <p>8. Миқдори қурбониёни савдои одамон, ки ба касбомӯзӣ ва шуғл фаро гирифта шуданд</p>
--	--	---	---	---

		2014 - 2017	ВММША,ВМ, ККЗО, КБ, ТБ дар мувофика	9. Миқдори қурбониёни савдои одамон, ки қарзҳои имтиёзнок гирифтаанд
ИШТИРОК ДАР ҲАЁТИ СИЁСИЮ ҶАМЪИЯТӢ				
<p>22. Кумита ба давлати иштирокчи тавсия медиҳад: (а) Имконияти истифодаи чораҳои махсуси муваққатӣ тибқи моддаи 4, қисми 1 Конвенсия ва тавсияҳои умумии Кумита №23 (соли 1997) дар бораи занҳо дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ ва № 25 (соли 2004) дар бораи чораҳои махсуси муваққатӣ, ба монанди квотаҳои муайяншуда ва ҳавасмандгардонии ҳизбҳои сиёсӣ чиҳати пешбарии занон ба сифати номзадҳо бо мақсади вусъат бахшидан ба намояндагии баробари занҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ, махсусан, дар мансабҳои роҳбарикунанда ва соҳаи дипломатия мавриди баррасӣ қарор диҳад;</p> <p>(б) Боварӣ ҳосил наояд, ки имкониятҳои занон бо мардон дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъиятӣ баробар</p>	<p>1. Васеъ намудани барномаҳои муштарак ва лоиҳаҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ оид ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии занон ва мардон, пешбарии занон ба мақомоти роҳбарикунандаи ҳизбҳои сиёсӣ</p> <p>2. Таъмини татбиқи самараноки “Барномаи давлатии тарбия, интиҳоб ва ҷобачогузори кадрҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2007-2016» ва “Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020”</p> <p>3. Гузаронидани мониторинги доимӣ ва арзёбии сиёсати амалишавандаи гендерӣ, аз</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014 - 2017</p> <p>2015</p>	<p>ККЗО, КҶВС, АХДПҚТ, МИМҲД, вазорату идораҳо, КТҚ, ТҒД, ТБ дар мувофика</p> <p>ККЗО, вазорату идораҳо, КТҚ, ТҒД, ТБ дар мувофика</p> <p>ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофика</p>	<p>1. Миқдори занҳое, ки ба лоиҳаҳои муштарак иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ оид ба баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ҷалб карда шудаанд</p> <p>2. Мавҷуд будани чораҳои муваққатии махсус оид ба пешбарӣ намудани занон ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ</p> <p>3. Мавҷуд будани ҳисоботи ҷопшуда дар бораи натиҷаҳои мониторинг ва арзёбӣ</p>

<p>буда, дар банақшагирӣ, амалигардонӣ, гузаронидани мониторинг ва баҳодихии сиёсат дар самти рушди лоиҳаҳои ҷамъиятӣ баробар аст;</p> <p>(в) Ба роҳ мондани омӯзиши баробарии гендерӣ бо мақсади тарбияи фаҳмиши иштироки баробар, пурра ва демократии замон дар ҳаёти сиёсӣ дар баробари мардон, ки ҳамчунин талаботи татбиқи пурраи Конвенсияи мазкур мебошад.</p>	<p>ҷумла, мониторинг оид ба рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо», иҷрои тавсияҳои КБТЗ ва интишори натиҷаҳои мониторинг дар ВАО</p> <p>4. Гузаронидани таҳлили гендерии ҷобачогузори кадрҳо дар ҳама сатҳҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва рӯйхати захираҳои кадрӣ аз нуқтаи назари вазифаҳои ишғолнамуда</p> <p>5. Тақвияти фаъолият оид ба баланд бардоштани иттилоотнокии гендерии хизматчиёни давлатӣ дар ҳамаи сатҳҳои ҳокимияти давлатӣ бо истифода аз низоми такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ва курсҳои соҳавии такмили ихтисоси вазорату идораҳо, гузаронидани тренингҳо ва семинарҳо дар ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҷамоҳангии фаъолияти гуруҳҳои гендерии вазоратҳо</p>	<p>2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>АХДПҶТ, ККЗО, АО, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ККЗО, АХДПҶТ, ДИДПҶТ, вазорату идораҳо, МИМҲД, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>4. Мавҷуд будани маълумоти таҳлилии оид ба натиҷаҳои таҳлили гендерии ҷобачогузори кадрҳо дар ҳама сатҳҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва рӯйхати захираҳои кадрӣ аз нуқтаи назари вазифаҳои ишғолнамуда</p> <p>5. Миқдори хизматчиёни давлатие, ки аз курсҳои такмили ихтисоси вазорату идораҳо оид ба масъалаҳои гендерӣ гузаштаанд</p>
---	--	------------------------------	--	---

	дар гузаронидани семинарҳои омӯзиши бо кормандон			
МАОРИФ				
<p>24. Кумита ба давлати иштирокчи тавсия медиҳад:</p> <p>(а) Монеаҳоро дар самти таҳсили духтарон, аз ҷумла, мафкураи манфии фарҳангиро доир ба нақшҳои гендерӣ аз байн бурда, ҳолатҳои дуршавии духтаронро аз таҳсил пешгирӣ ва маҳдуд намуда, ба ин раванд бозгардонидани онҳоро таъмин намояд;</p> <p>(б) Ҷорӣ намудани чорабиниҳои оид ба бартараф намудани қолабҳои анъанавӣ ва монеаҳои ҷойдоштае, ки дар самти омӯзиши фанҳои математика, информатика, фанҳои табиӣ ва технологияи муосир дар сатҳи таҳсилоти умумӣ ва олии касбӣ барои духтарон мамониат мекунанд;</p>	<p>1. Таҳия ва амалигардонии барномаҳои таълимӣ барои занону духтароне, ки мактабро бармаҳал тарк кардаанд (ташкили курсҳо, марказҳои таълимӣ ва мактабҳои шабона)</p> <p>2. Гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ-маърифатӣ оид ба ташаккули мафкураи мусбӣ ҷомеа оид ба аҳамияти таҳсилот на танҳо барои ҷавонписарон, ҳамчунин барои духтарон</p> <p>3. Зиёд намудани квотаи Президентӣ барои духтарон аз рӯи ихтисосҳои математика, информатика, иқтисодиёт ва идоракунӣ, менеҷмент, ҳуқуқ</p> <p>4. Ба рӯйхати маҳакҳои гузарондани ташхиси китобҳои дарсӣ ворид намудани масъалаҳои гендерӣ бо мақсади пешгирӣ намудани барқароршавии</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>ВМИ, ВММША, ККЗО, КТЧ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВМИ, ККЗО, ПГ, КҶВС, КТР, МИМҲД, КТЧ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВМИ, ВРИС, МИМҲД, КТЧ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВМИ, АТ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>1. Миқдори духтарону занҳое, ки ба барномаҳои таълимӣ ҷалб карда шудаанд</p> <p>2. Миқдори чорабиниҳои гузарондашудаи иттилоотӣ оид ба аҳамияти таҳсилот на танҳо барои ҷавонписарон, ҳамчунин барои духтарон</p> <p>3. Таносуби ғоизии квотаҳои ҷудокардашуда барои духтарону ҷавонписарон аз рӯи ихтисосҳои математика, информатика, иқтисодиёт ва идоракунӣ, менеҷмент, ҳуқуқ</p> <p>4. Ворид намудани масъалаҳои гендерӣ ба рӯйхати маҳакҳо барои гузарондани экспертизаи китобҳои дарсӣ</p>

<p>(в) Фаъолгардони кӯшишҳо дар самти таъмини духтарон бо машвараҳо оид ба болоравии мансабӣ дар интихоби касбҳои ғайрианъанавӣ ва болоравии мансабӣ.</p>	<p>қолабҳои гендерӣ</p> <p>5.Ташкили курсҳо ва барномаҳои таълимӣ ҷиҳати интихоби касбҳои ғайрианъанавӣ ва болоравии мансабӣ</p>		<p>ВМИ, АХДПҚТ, ДИДПҚТ, ВММША, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>5. Миқдори духтароне, ки аз курсҳои таълимӣ гузаштаанд</p>
<p>ШУҒЛ</p>				
<p>26. Кумита аз давлати иштирокчи таъмини занонро дар бозори меҳнат хоҳиш намуда, қатъиян даъват менамояд:</p> <p>(а) Фаъолгардони кӯшишҳо дар самти бартараф намудани нобаробарии сохторӣ ва нобаробарии касбӣ ва фарқияти маош аз рӯи ҷинс, бо истифодаи воситаҳои арзёбии меҳнат дар сохтори давлатӣ бо назардошти зиёд шудани музди меҳнат дар соҳаҳои, ки дар онҳо занҳо зиёданд;</p> <p>(б) Заминаи меъриии ҳуқуқии соҳаҳои ғайрирасмии меҳнат ва</p>	<p>1. Дар ҳисоботҳои таҳлилий оид ба рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҷумҳурии инъикоси нишондодҳои гендерӣ оид ба шуғли занон аз рӯи соҳаҳо, дар корхонаҳои новобаста аз шакли моликият</p> <p>2. Зиёд намудани барномаҳои омӯзишии касбӣ барои занон аз рӯи ихтисосҳои ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат. Зиёд намудани номгӯи ихтисосҳои пешниҳодшаванда дар Марказҳои таълими калонсолони ВММША</p> <p>3. Пурзӯр намудани низоми назорати фаъолияти корфармоён бо мақсади пешгирии ҳуқуқвайронкунии</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2015</p> <p>2015</p>	<p>ВРИС, АО, ВММША, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВММША, ВРИС, ВМИ, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВММША, ПГ ва Судҳо, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВРИС, ВМ, АС, КА, ККЗО, ТБ дар</p>	<p>1. Мавҷуд будани нишондиҳандаҳои гендерӣ дар маърузаҳои ҳисоботҳо оид ба рушди иҷтимоӣ иқтисодии ҷумҳурии</p> <p>2. Миқдори ихтисосҳои, ки аз рӯи онҳо дар Марказҳои таълими калонсолон тайёрии касбии занҳо ба роҳ монда мешавад</p> <p>3. Теъдоди санҷишҳои гузаронидашуда бо мақсади пешгирии ҳуқуқвайронкунии меҳнатӣ</p> <p>4. Рӯйхати чораҳои</p>

<p>зانونи хонакорро чиҳати таъмини дастрасии онҳо ба таъминоти иҷтимоӣ, ҳифзи модарӣ ва дигар имтиёзҳо ташкил намояд;</p> <p>(в) Мутобиқати моддаҳои 160 ва 161 Кодекси меҳнати давлати иштирок мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шуда, ба онҳо чиҳати таъмини ҳимояи саломатӣ, бехатарӣ ва имкониятҳои баробари иқтисодии занон тағйиру иловаҳо ворид карда шавад;</p> <p>(г) Ҳавасмандгардонии тақсимои уҳдадорҳои оилавӣ байни мардону занон ва барҳам додани қолабҳои кӯҳна, тасаввуроти анъанавӣ, ки нисбати занон хусусияти таъбизӣ доранд;</p>	<p>меҳнатӣ</p> <p>4. Таҳияи номгӯи ҳуҷҷатҳои, ки барои ҳавасманд намудани занон ҳангоми гузаштани онҳо аз иқтисоди ғайрирасмӣ ба иқтисоди расмӣ пешбинӣ шудаанд (тавассути андозбандии имтиёзнок дар се соли аввал, низоми дастрасӣ ба қарзҳо ва қарзҳои хурди имтиёзнок, расонидани машваратҳои иттилоотӣ, омӯзонидани касбҳои нав, баланд бардоштани малакаи қорӣ ва бозомӯзии занон ва ғ.)</p> <p>5. Таъсирнокии моддаҳои 160 ва 161 Кодекси меҳнати ҚТ ба шуғл ва солимии занон дар соҳаи иқтисодиёт машғулбуда мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шуда, дар мавриди зарурат ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шавад</p> <p>6. Тақвияти мавқеи ВАО ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар амалигардонии сиёсати гендерӣ ва барҳам додани қолабҳои гендерӣ тавассути барномаҳо ва мақолаҳои</p>	<p>2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>мувофиқа</p> <p>ВММША, ВТҲИА, ММҚ, МИМҲД, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КТР, ВМИ, ВФ, КҚВС, ҚДАҶММ, ККЗО, ВҲИ, МИМҲД, ИН, ВАО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>ҳавасмандгардонии занҳо ба гузаштан аз иқтисоди ғайрирасмӣ ба иқтисоди расмӣ</p> <p>5. Мавҷуд будани ҳисобот дар бораи натиҷаҳои таҳлили таъсири моддаҳои 160 ва 161 Кодекси меҳнати ҚТ ба шуғл ва саломатии занҳои коргар</p> <p>6. Миқдори барномаҳои доимии телевизионӣ ва радиой оид ба бартарарфозии қолабҳои гендерӣ</p>
---	--	------------------------------	--	---

<p>(д) Қабули Конвенсияи ТБМ № 156 (1981) Дар бораи кормандон бо уҳдадорихои оилавӣ ва № 183 (соли 2000) Дар бораи ҳимояи модарӣ, инчунин идомаи кӯшишҳо чихати барҳам додани меҳнати кӯдакон.</p>	<p>таҳлилий, инъикоси масъалаҳои ивазшавии мавқеи гендерӣ дар ҷомеаи муосир, тақсимои вазифаҳои мардону занон дар оила, дар ВАО бештар инъикос намудани саҳми занон ҳам дар сатҳи ҷомеа, ҳам дар сатҳи оила</p> <p>7. Гузаронидани семинарҳо, тренингҳо, пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ чихати фаъол намудани занон дар шуғл ва ҷалби бештари занон ба соҳибкории инфиродӣ</p> <p>8. Омӯзиши масъалаи қабули Конвенсияи ТБМ № 156 (1981) Дар бораи кормандон бо уҳдадорихои оилавӣ ва № 183 (соли 2000) Дар бораи ҳимояи модарӣ инчунин идомаи кӯшишҳо чихати барҳам додани меҳнати кӯдакон</p>	<p>2014-2017</p> <p>2015</p>	<p>ВММША, КДСИАД, КҚВС, КТР, ККЗО, МИМХД, ВАО, КТҚ ва АС, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВА, ВКД, ВКХ, ВММША, ВТХИА, ВРИС, ККЗО, ВҲИ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>7. Ҳиссаи занҳо дар байни соҳибкорони инфиродӣ (соҳибкорони дорои патент ва шаҳодатнома барои фаъолият)</p> <p>8. Мавҷуд будани пешниҳодоти таҳлилий дар бораи тасвиби Конвенсияҳои ТБМ № 156 (1981) ва № 183 (соли 2000)</p>
ТАНДУРУСТӢ				
<p>28. Кумита аз давлати иштирокчӣ даъват менамояд: (а) Дастрасии занону духтарон, алаҳхусус занҳоеро, ки дар деҳот зиндагонӣ мекунанд, ба хизматрасонии асосии тиббӣ</p>	<p>1. Пурзӯр намудани нақши ёрии аввалияи тиббию санитарӣ ва хизматрасонии тиббии оилавӣ</p> <p>2. Тақвият бахшидани</p>	<p>2014-2016</p> <p>2014-2017</p>	<p>ВТХИА, ВМ, ВРИС, ККЗО, МИМХД, ТБ, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВТХИА, ВМ, ВРИС,</p>	<p>1. Миқдори миёнаи мурочиати занон ва мардон ба муассисаҳои Ёрии аввалияи тиббию санитарӣ</p> <p>2. Миқдори занҳое, ки дар</p>

<p>васеъ намуда, барои бартараф кардани монеаҳо дар самти мазкур татбирҳо андешад;</p>	<p>намудҳои мухталифи ҳамкорӣҳои иҷтимоӣ байни сохторҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ чихати амалигардонии лоиҳаҳои муштарак оид ба дастрасии бештари занон ба хизматрасониҳои тиббӣ, гузаронидани тадқиқот дар соҳаи тандурустӣ</p> <p>3. Баррасии нақшаи нави стратегӣ оид ба солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ барои марҳилаи нав бо назардошти тавсияҳои КБТЗ ва дигар барномаҳо ва стратегияҳои қабулшудаи ҷумҳурӣ</p>	<p>2015</p>	<p>ККЗО, МИМҲД, ТБ, КТЧ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВТҲИА, ВМ, ВМИ, ВРИС, ВА, ККЗО, КТЧ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>чаҳорҷӯбаи лоиҳаҳои муштарак оид ба дастрасии бештари занон аз хизматрасониҳои тиббӣ истифода бурдаанд</p> <p>3. Вучуд доштани Нақшаи нави тасдиқшудаи стратегӣ оид ба солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ</p>
<p>(б) Барномаи паст кардани фавти модару кӯдакро бо воситаи коҳиш додани мушкilotи хизматрасонии акушерӣ, рушди инфрасохтор чихати дастгирии солимии репродуктивӣ ва зиёд намудани мутахассисони соҳа тақмил диҳад;</p>	<p>4. Мунтазам гузаронидани мониторинг ва арзёбии иҷрои Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 дар самти дастрасӣ ба хизматрасонии момодоягӣ, солимии репродуктивӣ ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисос</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p>	<p>КМҲ, ВТҲИА, ККЗО, МИМҲД, ТБТ, КТЧ, ТЧ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>4. Дар ҳисоботи ҳарсолаи Вазорати тандурустӣ оид ба иҷрои Стратегияи миллии солимии аҳолии ҚТ барои солҳои 2010-2020 инъикос намудани комёбиҳо дар таъмини дастрасӣ ба хизматрасонии момодоягӣ, солимии репродуктивӣ ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисос</p>
	<p>5. Зиёд намудани «Мақтабҳои модарии</p>		<p>КМҲ, ВТҲИА, ККЗО, МИМҲД,</p>	<p>5. Миқдори занҳое, ки дар «Мақтабҳои модарии беҳавф»</p>

<p>(в) Таҳияи Стратегияи мубориза бо бемории ВНМО/БНММ бо назардошти омилҳои гендерӣ, пешниҳоди таълоботи зиддиретровирусии ройгон барои занону мардони бо бемории мазкур зиндагикунанда, аз ҷумла занҳои ҳомила, бо мақсади пешгирии сироятёбии кӯдак аз модар ва пешгирии таъйизи занону духтароне, ки бо бемории мазкур зиндагонӣ мекунанд.</p>	<p>беҳавф» дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати беҳтар намудани вазъи таваллуди беҳавф, аз ҷумла, таваллуди хонагӣ</p> <p>6. Гузаронидани мизҳои мудаввар, семинарҳо, аксияҳо байни ҷавонон ва наврасон дар масъалаҳои солимии репродуктивӣ ва танзими оила, истифодаи маводи контрацептивӣ</p> <p>7. Ташкил намудани силсилаи барномаҳои телевизионӣ ва радио, роликҳо ва мақолаҳо оид ба равшанӣ андохтан ба масоили солимии репродуктивӣ, истифодаи маводи контрацептивӣ, пешгирии ВНМО/БНММ ва БАҶС</p> <p>8. Сафарбар намудани нерӯи ҷомеаи шаҳрвандӣ, сарварони маънавӣ ва динӣ, ВАО ба тайёр кардани рекламаи иҷтимоии рафтори беҳатар бо мақсади бартарарфсозии қолабҳои гендерие, ки аз ҷиҳати паҳншавии сирояти ВНМО</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p>	<p>ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КМҲ, ВТҲИА, ККЗО, КҶВС, МИМҲД, ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВТҲИА, КҶВС, КТР, ҚДТАҶММ, ККЗО, МИМҲД, КҶТ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>КМҲ, ВТҲМА, ККЗО, МИМҲД, ТБТ, КТҶ, ТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>таълим гирифтаанд</p> <p>6. Теъдоди наврасону ҷавононе, ки аз маводи контрацептивӣ истифода мебаранд (аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот)</p> <p>7. Миқдори вақти эфирии телевизион ва радиои давлатӣ дар як моҳ барои барномаҳо оид ба масъалаҳои солимии репродуктивӣ, истифодаи маводи контрацептивӣ, пешгирии ВНМО/БНММ ва БАҶС</p> <p>8. Миқдори ҷорабиниҳои иттилоотии гузаронидашуда барои бартарарфсозии қолабҳои гендерие, ки аз ҷиҳати паҳншавии сирояти ВНМО хавфнок мебошанд</p>
--	---	--	--	--

	<p>хавфнок мебошанд</p> <p>9. Гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ дар байни гуруҳҳои осебпазири аҳоли оид ба иҷрои Нақшаи миллии таъботати зиддиретровирусӣ, ҷиҳати ҷамъоварии маълумот дар бораи таъботати беморони гирифтори ВНМО бо маводи зиддиретровирусӣ</p>		<p>ВТҲИА, КҶВС, КТР, ҚДТАҶММ, ККЗО, МИМҲД, КҶТ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>9. Ҳиссаи занҳо ва мардҳо бо ВНМО/БНММ, ки муолиҷаи антиретровирусӣ мегиранд</p>
ЗАНОНИ ДЕҲОТ				
<p>30. Кумита аз давлати аъзо даъват менамояд:</p> <p>(а) Таҳия ва татбиқи чорабиниҳои мушаххаси мубориза алайҳи камбизоатии занон, аз ҷумла, қабули чораҳои ҳадафнок ҷиҳати таъмини дастрасии зани деҳот ба адолати судӣ, маълумот, манзил, шуғл дар бахши расмӣ, рушди малака ва омодагии касбии ихтиёрдорӣ ва истифодаи замин, бо назардошти талаботи мушаххаси онҳо;</p>	<p>1. Баланд бардоштани нерӯ ва иттилоотнокии гендерии кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, кумитаҳои заминсозӣ, раёсатҳои кишоварзӣ ва дигарон</p> <p>2. Гузаронидани семинарҳо, мизҳои мудаввар, ҷаласаҳои шунавандаҳои ҷамъиятӣ оид ба баланд бардоштани иттилоотнокӣ ва маърифати ҳуқуқии занон ва мардон дар самти рушди деҳот, истифодаи замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ ва ғ.</p> <p>3. Баланд бардоштани</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p>	<p>ВК, ВММША, ҚДЗГ, ККЗО, МИМҲД, КТҶ, Ассоциацияи хоҷагиҳои деҳқонӣ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВК, ВММША, ҚДЗГ, ККЗО, МИМҲД, КТҶ, Ассоциацияи хоҷагиҳои деҳқонӣ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВА, ВМ, ВК, ВРИС, ҚДЗГ, ККЗО, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>1. Миқдори кормандони ташкилотҳои гуногун (мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ, кумитаҳои замин, раёсатҳои кишоварзӣ), ки оид ба масъалаҳои гендерӣ таълим гирифтаанд</p> <p>2. Миқдори занҳои деҳот, ки дар масъалаҳои заминистифодабарӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва ғ. аз хизматҳои Марказҳои иттилоотию машваратии ноҳиявӣ истифода бурдаанд</p> <p>3. Миқдори занҳо-роҳбарони</p>

<p>(б) Таъмини баробари иштироки заноси деҳот дар раванди қабули қарор дар сатҳи ҷамоат.</p>	<p>қобилияти рақобати заноси деҳот бо истифода аз шаклҳои гуногуни тайёр кардани мутахассисон, аз ҷумла, аз ҳисоби низоми такмили ихтисос дар системаи нави маблағгузори соҳаи кишоварзӣ</p> <p>4. Таҳияи лоиҳаи нави Қонуни ҚТ «Дар бораи хочагии деҳқонӣ» ва инъикоси ҷанбаҳои гендерӣ дар он</p> <p>5. Ҷалби бештари занон ба раванди қабули қарор бо назардошти баробарии гендерӣ ва ҷалби ҳатмии онҳо ба ҳайати комиссияҳои ноҳиявӣ</p>	<p>2015</p> <p>2014-2017</p>	<p>ВА, ВМ, ВК, ВРИС, КДЗГ, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВК, КЗГҲҚТ, ККЗО, КТҚ, МИМҲД, Ассоциацияи хочагиҳои деҳқонӣ, Ассоциацияи истифодабарандагони об</p>	<p>ХДФ, ки дар масъалаи баланд бардоштани нерӯ таълим гирифтаанд</p> <p>4. Инъикоси ҷанбаҳои гендерӣ дар лоиҳаи нави Қонуни ҚТ «Дар бораи хочагии деҳқонӣ»</p> <p>5. Ҳиссаи занон дар байни раисон, муовинони раисони ҷамоатҳо, дар байни аъзоёни гурӯҳҳои корӣ оид ба таҳияи стратегияҳо ва нақшаҳои амали ноҳияҳо, ҷамоатҳо</p>
<p>ГУРУҲҲОИ ОСЕБПАЗИРИ ЗАНОН</p>				
<p>32. Кумита ба давлати иштирок тавсия менамояд: (а) Чораҳои заруриро, аз ҷумла чораҳои махсуси муваққатири ҷиҳати беҳтар намудани вазъи гуруҳҳои осебпазирӣ занон баҳри ҳимоя намудани онҳо аз истисмор, ҳамчунин беҳтар намудани дастрасии онҳо ба хизматрасонии тиббӣ, кӯмакҳои</p>	<p>1. Фароҳам овардани шароит барои шуғли заноси рақобатпазирӣ ашон паст (маъюбон, модарони серфарзанд, заноси саробони оила, оилаҳои муҳочирони меҳнатӣ ва дигарон). Таҳияи маҷмӯи чорабиниҳо ҷиҳати ҳавасмандгардонии корфармо барои истифодаи</p>	<p>2014-2017</p>	<p>ВММША, ВТҲИА, ВА, ККЗО, ММИМҲД, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>1. Рӯйхати чораҳои андешидашудае, ки кордихандаро ба истифодаи меҳнат ва ба қор қабул кардани гурӯҳҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ беҳимояи аҳоли ҳавасманд менамоянд</p>

<p>ичтимоӣ, таҳсил, имконияти шуғл ва иштирок дар ҳаёти сиёсӣю ҷамъиятӣ андешад;</p> <p>(б)Таҳияи механизмҳо барои мунтазам гузаронидани мониторинги таъсири сиёсати иҷтимоӣю иқтисодӣ ба гуруҳҳои осебпазири занон, аз ҷумла, тавассути қабули усулҳои маҷмӯии бисёрҷабҳа дар ҳалли масъалаҳои мушаххаси муҳоҷират, ки ба занон таъсир расонида метавонад;</p>	<p>меҳнат ва ба кор қабул намудани табақаҳои осебпазири аҳоли</p> <p>2.Таҳияи барномаи шуғли шахсони имконияташон маҳдуд дар ҚТ</p> <p>3. Таҳияи механизмҳои амалишавии Қонуни ҚТ “Дар бораи вируси норасиӣ масъунияти одам”, аз ҷумла, моддаи 12 барои таъмини дастрасӣ ва кафолатҳои пешниҳоди хизматрасонии ройгон ва босифат барои занони мубталои ВНМО ва фарзандони онҳо</p> <p>4. Бо низоми индикаторҳои мониторинг ва арзёбии “Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011- 2020” ворид намудани индикаторҳои шумораӣ ва сифатӣ оид ба гуруҳҳои осебпазири занон, аз ҷумла, занони имконияташон маҳдуд ва занони гирифтори бемории ВНМО, камбизоат, занони муҳоҷирони меҳнатӣ, занони муҳоҷир ва дигарон</p>	<p>2015</p> <p>2015</p> <p>2015</p>	<p>ВТҲИА, ВММША, МИМҲД, ВА,КТҶ, ТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ВТҲИА, ККЗО, КТҶ, ТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>ККЗО, ВА, ВМ, ВРИС, ВММША,ВТҲИА, КДСИАД, ВКД, ПГ, ША, КҶВС, КТР, КДТАҶММ, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>2. Мавҷуд будани барномаи таҳияшудаи бо кор таъмин намудани шахсони имконияташон маҳдуд дар ҚТ</p> <p>3. Мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои таҳияшудаи меъёрии ҳуқуқӣ оид ба таъмини дастрасии занҳои бо ВНМО зиндагикунанда ва кӯдакони онҳо ба хизматрасонии босифат ва ройгони тиббӣ</p> <p>4. Дар системаи нишондиҳандаҳои мониторинги иҷроӣ “Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҚТ барои солҳои 2011- 2020” вучуд доштани нишондиҳандаҳо оид ба занҳои имкониятҳои маҳдуд, занҳои бо ВНМО зиндагикунанда, занҳои муҳоҷирони меҳнатӣ, занони муҳоҷир ва дигарон</p>
---	--	-------------------------------------	--	--

<p>(в) Таъмини маълумоти маҷмӯӣ ва нишондодҳои оморӣ бо нишон додани ҷинс, синну сол, миллат, ки барои гузаронидани таҳлили вазъи гуруҳҳои осебпазири занони истифода мешаванд;</p> <p>(г) Андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати ҳалли масъалаи бешаҳравандии занон ва кӯдакон дар давлати аъзо, аз ҷумла, бо роҳи ворид намудани тағйирот ба санадҳои меъёрию ҳуқуқии дахлдор, инчунин аз ҳисоби қайди ҳатмии таваллуд;</p> <p>(д) Конвенсия дар бораи мақоми апатридҳо (соли 1954) ва Конвенсия дар бораи коҳиш додани бешаҳравандӣ (соли 1961) қабул карда шаванд.</p>	<p>5. Ба таври мунтазам нав кардани саҳифаи гендерӣ дар сомонаи Агентии оморӣ назди Президенти ҶТ, аз ҷумла маълумот дар бораи гуруҳҳои осебпазири занон</p> <p>6. Чопи мунтазами маҷмӯаи оморӣ «Занҳо ва мардҳои ҶТ»</p> <p>7. Қабули Қонуни Конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шаҳравандӣ” дар таҳрири нав бо назардошти тарзи соддаи қабули шаҳравандӣ</p> <p>8. Баррасии масъалаи ба тавсиб расонидани Конвенсия дар бораи мақоми апатридҳо (соли 1954) ва Конвенсия дар бораи коҳиш додани бешаҳравандӣ (соли 1961)</p>	<p>2014-2017</p> <p>2014-2017</p> <p>2014</p> <p>2014-2017</p>	<p>АО, ККЗО, КТҶ, ТБ дар мувофиқа</p> <p>АО, ККЗО, ТБ дар мувофиқа</p> <p>Ҳукумати ҶТ, МО</p> <p>ВКХ, ВКД, КДАМ, ВА</p>	<p>5. Васеъ намудани нишондиҳандаҳои гендерӣ бо назардошти синну сол, шаҳр ва деҳот, минтақа ва ғайра</p> <p>6. Чоп шудани маҷмӯаи оморӣ «Занҳо ва мардҳои ҶТ»</p> <p>7. Ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи шаҳравандии ҶТ», ки усули соддакардашудаи гирифтани ҳуқуқи шаҳравандиро пешбинӣ менамоянд</p> <p>8. Тасвиби Конвенсия дар бораи мақоми апатридҳо (соли 1954) ва Конвенсия дар бораи коҳиш додани бешаҳравандӣ (соли 1961)</p>
НИКОҲ ВА МУНОСИБАТҲОИ ОИЛАВӢ				
<p>34. Кумитаи давлати иштирокро катъиян даъват менамояд, ки қонунгузориашро оид ба манъи бисёрникоҳӣ, мутобиқи тавсияҳои</p>	<p>1. Ворид намудани маҳфуми “оила” ва “аъзои оила” ба Кодекси оилаи ҶТ</p>	<p>2016</p>	<p>ВА, ПГ, ША, ККЗО</p>	<p>1. Ба Кодекси оилаи ҶТ ворид намудани иловаҳое, ки мафҳумҳои «оила» ва “аъзои оила»-ро дар бар мегиранд</p>

<p>умумии Кумита № 21 (1994), оид ба баробарӣ дар никоҳ ва муносибатҳои оилавӣ бо назардошти тавсияҳои умумӣ № 29 (2013), оид ба оқибатҳои иқтисодии оила, муносибатҳои оилавӣ ва бекор кардани он, ҳамчунин барои ҳимояи ҳуқуқҳои занон ва кӯдакони онҳо дар оилаҳои бисёрникоҳа ва никоҳҳои динӣ новобаста аз мақом ва бақайдгирии онҳо.</p>	<p>2. Баланд бардоштани масъулияти кормандони нотариат бо мақсади пешгирии сӯистифода ҳангоми ба расмиятдарории моликияти муштаракӣ аз оила</p> <p>3. Баррасии масъалаи таҳияи механизмҳои иҷроӣ ҳалномаҳои судӣ вобаста ба рӯйёнидани алиментҳо аз шахсони қасдан аз пардохти алимент саркашикунанда, ки берун аз ҳудуди ҚТ қарор доранд</p>	<p>2016</p> <p>2016</p>	<p>ВА, ККЗО, КТЧ</p> <p>ВА, ША, ВКХ, ВҚД, ВММША, ПГ, ВҲИ, ККЗО, КТЧ</p>	<p>2. Мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки чорҳои ҷавобгарии кормандони нотариатро барои сӯйистеъмом ҳангоми тартиб додани ҳуҷҷатҳои доду гирифтӣ амволи муштаракӣ аз оила пешбинӣ менамояд</p> <p>3. Мавҷуд будани тақлифҳои таҳияшуда оид ба механизмҳои иҷроӣ ҳалномаҳои судӣ вобаста ба рӯйёнидани алиментҳо аз шахсони қасдан аз пардохти алимент саркашикунанда, ки берун аз ҳудуди ҚТ қарор доранд</p>
<p>ПРОТОКОЛИ ИЛОВАГИИ КОНВЕНСИЯ</p>				
<p>35. Кумита изҳори давлати иштирокчиро оид ба қабули Протоколи иловагӣ, ки дар марҳилаи ниҳой қарор дорад ва он дар рафти муҳокима баён гардид, ба инобат гирифта, давлати азоро даъват менамояд, ки қабули Протоколи иловагӣ ва иловаҳо ба моддаи 20 банди 1 Конвенсия марбут ба мӯҳлати баргузори ҷаласаҳои Кумита тезонида шавад.</p>	<p>Ба тасвиб расонидани Протоколи иловагии Конвенсия</p>	<p>2014</p>	<p>ШКҲИДИПҚТ, ВКХ, ККЗО, ВҲИ, МО</p>	<p>Тасвиби Протоколи иловагии КБТЗ</p>

ЭЪЛОМИЯИ ПЕКИН ВА БАРНОМАИ АМАЛИЁТ				
36. Кумита давлати аъзоро даъват менамояд, ки Эълomiaи Пекин ва Барномаи амалиётро дар кӯшишҳои худ чиҳати амалигардонии талаботҳои Конвенсия истифода намояд.	Татбиқи муқаррароти Эълomiaи Пекин ва Барномаи амалиёт дар таҳия ва амалигардонии сиёсати гендерӣ	2014-2017	ВА, ВКД, ПГ, ША, ККЗО, КЧВС, ВҲИ, КТЧ	Инъикоси муқаррароти Эълomiaи Пекин ва Барномаи амалиёт дар Нақшаҳои миллии амал оид ба иҷрои Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон ва нақшаҳои дигар оид ба риояи ҳуқуқи инсон
ҲАДАФҲОИ РУШДИ ҲАЗОРСОЛА				
37. Кумита давлати иштирокчиро ба ҳамгироии дурнамои гендерӣ мутобики талаботи Конвенсия ба ҳамаи кӯшишҳо, ки баҳри ба даст овардани ҲРҲ, ҳамчунин доираҳои нави рушд барои соли то 2015 даъват менамояд.	Васеъ намудани рӯзномаи ҲРҲ дар давраи баъди соли 2015 дар сатҳи миллии дар самти васеъ намудани доираи мақсадҳои барҳам додани нобаробарии гендерӣ дар соҳаҳои гуногун	2016-2017	ВРИС, ВМ, ВА, ВММШҲ, ВТҲИА, ВК, КДЗГ, ККЗО, АО, КТЧ, ТБ дар мувофиқа	Ворид намудани вазифаҳои иловагӣ ва нишондиҳандаҳо ба рӯзномаи ҲРҲ дар давраи баъди соли 2015 дар сатҳи миллии
ПАҲН ВА ҚОРИ НАМУДАН				
38. Кумита давлати иштирокчиро оид ба иҷрои мунтазам ва пайдарпайи талаботи Ковенсияи барҳам додани тамоми шаклҳои таъбиз нисбати занонро ёдрас мешавад. Кумита даъват аз он менамояд, ки давлати аъзо ба иҷрои тавсияҳои хотимавии Кумитаи СММ дар самти пешбарии баробарии гендерӣ ва ҳуқуқҳои баробари занон	Паҳн намудани тавсияҳои КБТЗ бо забонҳои гуногун ба роҳ монанд. Гузаронидани чорабиниҳои иттилоотӣ ва фаҳмондадиҳӣ оид ба паҳн намудани тавсияҳои хотимавии Кумитаи СММ дар самти пешбарии баробарии гендерӣ ва ҳуқуқҳои баробари занон	2014-2017	ШКҲИДИПҚТ, ККЗО, КТЧ, ТБ дар мувофиқа	Мавҷуд будани матни тавсияҳои КБТЗ ба забонҳои давлатӣ, ўзбекӣ, русӣ, қирғизӣ, туркманӣ

<p>диҳад. Аз ин лиҳоз, Кумита талаб менамояд, ки тавсияҳои хотимавии мазкур ба забони давлатии давлати аъзо (забонҳо) дар байни идораҳои давлатии дахлдор дар тамоми сатҳ (миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ), аз ҷумла, байни намояндаҳои Хукумат, Вазоратҳо, Парламент ва низоми судӣ бо мақсади иҷрои пурраи он паҳн карда шавад. Кумита ба давлати аъзо тавсия медиҳад, ки бо тарафҳои манфиатдор, масалан, иттиҳодияҳои корфармоён, иттифокҳои касаба, ташкилотҳои дар самти ҳуқуқи инсон фаъолиятдошта, донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, ВАО ва ғайра ҳамкорӣ намояд. Кумита паҳн намудани эродҳои хотимавиро дар шакли дахлдор дар сатҳи иттиҳодияҳои миллӣ бо мақсади амалигардонидани онҳо тавсия медиҳад. Ғайр аз ин, Кумита аз давлати аъзо хоҳиш менамояд, ки паҳн намудани Конвенсияи барҳам додани тамоми шаклҳои таъбиз нисбати занон ва тавсияҳои умумии Кумитаро байни тарафҳои манфиатдор давом диҳад.</p>	<p>байни мақомоти иҷроия, қонунгузор ва судӣ</p>			
<p>БА ТАСВИБ РАСОНИДАНИ ШАРТНОМАҲОИ ДИГАР</p>				

<p>39. Кумита қайд менамояд, ки ҳамроҳ шудани давлати аъзо ба 9 шартномаи асоси байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон барои амалигардонидани ҳуқуқҳои занон дар тамоми самтҳои ҳаёт мусоидат хоҳад кард.</p> <p>Вобаста ба ин, Кумита ба давлати аъзо тавсия медиҳад, ки масъалаи эътироф намудани шартномаҳо, ки давлати аъзо то ҳол қабул накардааст, дида барояд. Мисол Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои маъҷубон ва Конвенсияи байналмилалӣ ҳифзи шахсон аз гумшавии иҷборӣ.</p>	<p>Баррасии масъалаи ҳамроҳ шудан ба Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои маъҷубон ва Конвенсияи байналмилалӣ ҳифзи шахсон аз гумшавии иҷборӣ</p>	<p>2014-2017</p>	<p>ШКҲИДИПҚТ, ВММША, ВТҲИА, ВКХ, ВА, ВКД, ҚДАМ, ВҲИ, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>Миқдори муҳокимаҳои ҷамъиятии гузарондашуда оид ба тасвиби Конвенсияи байналмилалӣ ҳуқуқҳои маъҷубон ва Конвенсияи байналмилалӣ ҳифзи шахсон аз гумшавии иҷборӣ</p>
<p>ҚАДАМҲОИ МИНБАЪДА АЗ РӯИ НАТИҶАҲОИ ТАВСИЯҲОИ ХОТИМАВӢ</p>				
<p>40. Кумита аз давлати иштирокчӣ хоҳиш менамояд, ки дар давраи ду соли минбаъда, маълумоти хаттиро оид ба чораҳои андешидашуда вобаста ба бандҳои 18 (а), (б), (г), (д) ва 32 (б), (г) пешниҳод намояд.</p>	<p>Таъсиси гуруҳи корӣ чихати омода намудани ҳисоботи фосилавӣ ба Кумитаи СММ оид ба тадбирҳои андешидашуда вобаста ба бандҳои 18 (а), (б), (г), (д) ва 32 (б), (г)</p>	<p>2014</p>	<p>ШККДИПҚТ, ВКД, ПГ, ВММША, ВТҲИА, ВКХ, ҚДАМ, ВҲИ, ККЗО, КТҚ</p>	<p>1. Ташкили гуруҳи корӣ оид ба таҳияи иттилоот ба Кумитаи КБТҲЗ дар бораи чораҳо, ки бо мақсади иҷрои тавсияҳо андешида шудаанд</p> <p>2. То охири соли 2015 пешниҳод намудани ҳисоботи мобайнӣ ба Кумитаи СММ</p>
<p>41. Кумита ба давлати иштирокчӣ пешниҳод менамояд, ки маърузаи шашуми даврии худро моҳи октябри соли 2017 пешниҳод намояд.</p>	<p>Таҳияи ҳисоботи даврии шашум оид ба татбиқи Конвенсия</p>	<p>2017</p>	<p>ШККДИПҚТ, ККЗО, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>Моҳи октябри соли 2017 пешниҳод намудани маърузаи даврии шашум дар бораи иҷрои КБТҲЗ</p>

<p>42. Кумита аз давлати иштирокчӣ хоҳиш дорад, ки талаботи «Тартиби муқарраргардидаи пешниҳоди ҳисоботҳо дар доираи шартномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон, аз ҷумла тартиби омода намудани ҳуҷҷати заминавӣ ва ҳуҷҷатҳо тибқи шартномаҳои мушаххас» риоя карда шавад.</p>	<p>Гузaronидани семинари омӯзишӣ барои гуруҳи кории омода намудани ҳисоботи даврии шашуми татбиқи Конвенсия</p>	<p>2014-2015</p>	<p>ШККДИПҚТ, ККЗО, СММ - занон, КТҚ, ТБ дар мувофиқа</p>	<p>Миқдори аъзоёни гуруҳи корӣ оид ба таҳияи маърузаи даврии шашум дар бораи иҷрои КБТҲЗ, ки стандартҳои таҳияи маърузаҳоро омӯхтаанд</p>
---	---	------------------	--	---

РҶҲАТИ ИҲТИСОРОТ

АИ – Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

АО– Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

АС-Ассотсиатсияи соҳибкорон

АТ – Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон

АХДПҚТ- Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

БАҚС –Бемориҳои тавассути алоқаи чинӣ сироятёбанда

ВА - Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВАО- Воситаҳои ахбори омма

ВК- Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВҚД- Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВҚХ – Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВМ– Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВМИ– Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВММША – Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВҲИ – Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон

ВРИС– Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВТҲИА - Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ВФ- Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДИДПҚТ- Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ИН – Иттифоқи нависандагон

КА – Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

КБ – Комиссияи байниидоравии мубориза хариду фурӯши одамон

КБТЗ- Кумитаи СММ оид ба барҳам додани таъбиз нисбати занон

КДАМ- Кумитаи давлатии амнияти миллӣ

КДЗГ – Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон

КДСИАД – Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

КДТАҶММ– Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ККЗО- Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

КМҲ– Кумитаи миллии ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии ВНМО/БНПМ, сил ва бемории табларза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

КҚВС - Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

КТХУБ - Комиссияи таъмини ҳукуки уҳдадорихои байналмилалӣ

КТР – Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

КТҶ– Коалитсияи ташкилотҳои ҷамъиятӣ

МИ – Муассисаи давлатии “Маркази исломшиносӣ”- и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

МИМХД– Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ

ММҚ – Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

МО –Маҷлиси Олӣ

МТС – Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҲРҲ- Ҳадафҳои рушди ҳазорсола

ПГ- Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон

РРИДИПҚТ – Раёсати рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

СММ- Созмони Милали Муттаҳид

СО- Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТБ – Ташкилоти байналмилалӣ

ТБТ – Ташкилоти байналмилалӣ тандурустӣ

ТҒД–Ташкилоти ғайридавлатӣ

ХДФ- Хочагиҳои деҳқонии фермерӣ

ҶТ- Ҷумҳурии Тоҷикистон

ША– Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

ШКҲИДИПТЧТ – Шӯъбаи кафолатҳои ҳуқуқи инсонӣ Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

ШУ – Шӯрои уламо